

ВАРАҚАИ ИТТИЛООТӢ

Беҳтаргардони муҳити бизнес барои рушди соҳибкорию зانون дар Тоҷикистон

Хучанд, 17 март соли 2015 – Лоихаи Иттиҳоди Аврупо (ИА) «Васеъгардони ҳуқуқҳо ва имкониятҳои иқтисодии занони Тоҷикистон (TWEET)» азназаргузарони фосолави рафти татбиқи лоихаҳо дар бинои Бизнес–Инкубатори (БИ) Ассотсиатсияи миллии занони соҳибкори Тоҷикистон (АМЗСТ) доир намуд. Дастаи лоиха фаъолият ва дастовардҳои лоихаҳо дар соли аввали фаъолияти он ҷамъбаст намуда, онро бо намояндагони ИА ва GIZ мавриди муҳокима қарор дод.

Лоихаи мазкур дар давоми сол бомуваффақият инкишоф ёфт ва дар самти комёб гардидан ба натиҷаҳои ба нақшаи гирифташудаи лоиха ҳаракат менамояд.

Дар доираи барномаи баландбардорию иқтисодии АМЗСТ, чор тренинг барои қароркунандагон оид ба мавзӯҳои дахлдор гузаронида шуд, ки баъди онҳо АМЗСТ раванди тағир додани сиёсати аъзогиро ташаббус намуда, қори ташкилиро дар самти эдвоқаси ба роҳ монд. Бо дастгирии мушовирони берунӣ якҷанд қорҳои таҳқиқотӣ оид ба масъалаҳои гендерӣ гузаронида шуд.

АМЗСТ дар ин давра барномаи амалиётро тартиб дода, шабақаро барои пешниҳоди тақлифҳои худ ба муассисаҳои давлатӣ, ҷамъият ва ВАО оиди беҳтаргардонию бизнес иқлим барои рушди соҳибкорию занон ба роҳ монд.

Ҳодисаҳои асосии лоиха дар соли аввал ин татбиқи ташкили Бизнес симпозиуми занони Осиёи Марказӣ ва Афғонистон, инчунин ташкил ва баргузорию озмуни ҷумҳуриявӣ «Бонуи соҳибкорию сол Қоидаи «Фараҳ 2014» гардид. Дар қорабиниҳои мазкур Ассотсиатсияи занҳои соҳибкорию Осиёи Марказӣ ва Афғонистон иштирок намуд, ки дар навбати худ оиди малакаи худ бобати рушди соҳибкорию занон дар минтақа маълумот доданд.

Лоихаи "Васеъгардонию ҳуқуқҳо ва имкониятҳои иқтисодии занони Тоҷикистон (TWEET)", аз тарафи Иттиҳоди Аврупо дар доираи Барномаи «Сармоёҳо дар Осиёи Марказӣ» маблағгузорию мешавад. Лоиха ба беҳтаргардонию бизнес – муҳити муассисаҳои хурду миёна дар Тоҷикистон, ки занон роҳбарӣ менамоянд, ниғаронида шудааст.

Барои маълумоти иловагӣ, лутфан тамос гиред бо: Малика Мирзобаҳодурова, АМЗСТ, Ҳамоҳангсози лоиха, (992 92) 775 40-08, mirzobakhodurova@mail.ru

Лоиха амалӣ мегардад:
Ассотсиатсияи Миллии занони
соҳибкорию Тоҷикистон дар
ҷамъбасти бо с. sequa, LBWA ва
BWASK



Лоиха аз тарафи
Иттиҳоди Аврупо
маблағгузорию
карда мешавад.

Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Суроға: к. Адҳамов, хонаи 74
734013 Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон
тел: (+992 37) 221 74 07, 227 10 24
Факс: (+992 37) 221 43 21

Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu
http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/index_tg.htm

Иттиҳоди Аврупо аз 28 мамулики узв иборат аст, ки онон қарор доданд тадриҷан дониш, захира, ва тақдирӣ ҳешро пайванданд. Ҳамроҳ таи 50 соли васеъшавӣ онҳо минтақави устувор, демократӣ ва рушти бардавомро бунёд намуда, ҳамзамон гуногунияти фарҳангӣ, арзи таҳаммул ва қаролати озодию шахсино нигоҳ доштанд. Иттиҳоди Аврупо омода аст муваффақиятҳо ва арзишҳои ҳешро бо мамулик ва қавмиятҳои берун аз сарҳадоти ҳеш бо ҳам бубинад. Аз ин лиҳоз, Иттиҳоди Аврупо дар Тоҷикистон аз соли 1992 инҷониб фаъолият бурда, ҳамасола барои рушти мамлақат тақрибан 25 млн. евро фароҳам менамояд.